

**ВАЗОРАТИ МАОРИФ ВА ИЛМИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН
ВАЗОРАТИ САНОАТ ВА ТЕХНОЛОГИЯҶОИ НАВИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН
ДОНИШКАДАИ ТЕХНОЛОГИЯ ВА МЕНЕҶМЕНТИ ИННОВАТСИОНӢ
ДАР ШАҲРИ КӮЛОБ**

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
ИНСТИТУТ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННОГО
МЕНЕДЖМЕНТА В ГОРОДЕ КУЛЯБ**



**БАРНОМА – ДАӢВАТНОМА
КОНФЕРЕНСИЯИ ИЛМӢ-АМАЛИИ БАЙНАЛМИЛАЛӢ
«РАВИШҶОИ ИННОВАТСИОНӢ ВА ИСТИФОДАИ ТЕХНОЛОГИЯҶОИ
КАЙҶОНӢ ДАР ИДОРА ВА МОНИТОРИНГИ ЗАХИРАҶОИ ОБӢ, ӶИФЗИ
ПИРЯҶҶО ВА ТАӢМИНИ РУШДИ УСТУВОРИ ЭНЕРГЕТИКА ДАР ШАРОИТИ
ТАӢЙИРӢБИИ ИҚЛИМ»
*11-12 апрели соли 2025***

**ПРОГРАММА - ПРИГЛАШЕНИЕ
МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОСМИЧЕСКИХ
ТЕХНОЛОГИЙ В УПРАВЛЕНИИ И МОНИТОРИНГЕ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ,
СОХРАНЕНИИ ЛЕДНИКОВ И ОБЕСПЕЧЕНИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
ЭНЕРГЕТИКИ В УСЛОВИЯХ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА»
*11-12 апреля 2025 года***

**PROGRAM
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE
«INNOVATIVE APPROACHES AND USE OF SPACE TECHNOLOGIES IN
MANAGEMENT AND MONITORING OF WATER RESOURCES, PRESERVATION
OF GLACIERS AND ENSURING SUSTAINABLE ENERGY DEVELOPMENT IN THE
CONDITIONS OF CLIMATE CHANGE»
*April 11-12, 2025***

КӮЛОБ

ДАЪВАТНОМА

Мухтарам (а) _____

Раёсати Донишкадаи технология ва менеҷменти инноватсионӣ дар шаҳри Кӯлоб, рӯзҳои 11-12-уми апрели соли 2025 бахшида ба эълон намудани соли 2025 «Соли байналмилалӣ ҳифзи пирияхҳо» ва «Бистсолаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф барои солҳои 2020-2040» конференсияи байналмилалӣ илмӣ-амалиро дар мавзӯи «**Равишҳои инноватсионӣ ва истифодаи технологияҳои кайҳонӣ дар идора ва мониторинги захираҳои обӣ, ҳифзи пирияхҳо ва таъмини рушди устувори энергетика дар шароити тағйирёбии иқлим**», баргузор мегардад, лутфан даъват менамояд.

Макон: Донишкадаи технология ва менеҷменти инноватсионӣ дар шаҳри Кӯлоб

Формати иштирок дар конференсия: хузурӣ ва фосилавӣ

Бақайдгирӣ: 09:00-10:00

Забони корӣ: тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ

Вақти муқарраршуда

Барои суҳанронӣ:	то 10 дақиқа
Барои маъруза:	то 15 дақиқа
Муҳокима:	то 5 дақиқа

КУМИТАИ ТАДОРУКОТ:

Шоҳиён А. Н. - ректори ДТМИК, д.и.т., профессор

Ҳамидова Д. Н. - и.в. муовини ректор оид ба илм ва татбиқот, доктор PhD, дотсент

Қурбонзода Б.Д. – муовини ректор оид ба таълим ва идораи сифати таҳсилот, н.и.т., дотсент

Ҳакимов И.Б. – муовини ректор оид ба инноватсия, рақамикунонӣ ва равобити хориҷӣ, доктор PhD, дотсент

Ҳолматова М. – муовини ректор оид ба тарбия, тарғибот ва масоили иҷтимоӣ, н.и.п., дотсент

Валимухаммадхон Г. В. Д. – сардори баҳши илм ва омаданамоии кадрҳои омӯзгорӣ, н.и.и., дотсент

Кучаров М.С. – декани факултети муҳандисӣ – технологӣ

Ҳусайнов Н.Т. – декани факултети муҳандисӣ – энергетикӣ

Асоев Б.Х. – декани факултети иктисодиёти рақамӣ ва зеҳни сунъӣ

Сафаров З. – декани факултети муштаракӣ тоҷикӣ-россиягӣ

П Р И Г Л А Ш Е Н И Е

Уважаемый _____

Администрация Института технологий и инновационного менеджмента в городе Куляб с уважением приглашает вас принять участие 11–12 апреля 2025 года на международную научно-практическую конференцию на тему: **«Инновационные подходы и использование космических технологий в управлении и мониторинге водных ресурсов, сохранении ледников и обеспечении устойчивого развития энергетики в условиях изменения климата»**. Конференция посвящена объявлению 2025 года «Международным годом сохранения ледников» и «Двадцатилетие изучения и развития естественных, точных и математических наук в сфере науки и образования на 2020-2040 годы».

Место проведения: Институт технологий и инновационного менеджмента в городе Куляб

Формат участия в конференции: очный и дистанционный.

Регистрации участников: 08:00-09:00

Рабочие языки: таджикский, русский и английский.

Регламент:

Для выступления:	до 10 минут
Для доклада:	до 15 минут
Обсуждение:	до 5 минут

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ:

Шохиён А. Н. – ректор ИТИМК, д.т.н., профессор

Хамидова Д. Н. – и.о. проректора по науке и внедрению, доктор PhD, доцент

Курбонзода Б.Д. – проректор по учебной работе и управлению качеством образования, к.т.н., доцент

Хакимов И.Б. – проректор по инновациям, цифровизации и международным связям, доктор PhD, доцент

Холматова М. – проректор по воспитательной работе, пропаганде и социальным вопросам, к.п.н., доцент

Валимухамадхон Г. В. Д. – руководитель отдела науки и подготовки педагогических кадров, к.э.н., доцент

Кучаров М.С. – декан факультета инженерно-технологического факультета

Хусайнов Н.Т. – декан факультета инженерно-энергетического факультета

Асоев Б.Х. – декан факультета цифровой экономики и искусственного интеллекта

Сафаров З. – декан совместного таджикско-русского факультета

**МАРОСИМИ ИФТИТОҶИ КОНФЕРЕНСИЯ
ЦЕРЕМОНИЕ ОТКРЫТИЯ КОНФЕРЕНЦИИ**

10 ⁰⁰ -10 ¹⁰	Сухани ифтитоҳи ва маърузаи илмӣ - д.т.н. профессор, ректори Донишкадаи технология ва менеҷменти инноватсионӣ дар шаҳри Кӯлоб Шоҳиён Алмосшо Набот ДОНИШГОҶИ НАВТАЪСИС ЗИНА БА ЗИНА ВАЗИФАҶО ВА НОИЛ ГАШТАНИ ХАДАҶО ҚИҶАТИ БАЛАНД БАРДОШТАНИ НУҶУЗИ БАЙНАЛМИЛАЛИИ ХУД
	Вступительное слово и научный доклад - д.т.н. профессор, ректор Института технологий и инновационного менеджмента в городе Куляб Шоҳиён Алмосшо Набот ШАГ ЗА ШАГОМ ВНОВЬ ОБРАЗУЕМЫЙ УНИВЕРСИТЕТ БУДЕТ СТАВИТЬ НОВЫЕ ЗАДАЧИ И ДОСТИГАТЬ ЗАВЕТНЫЕ ЦЕЛИ ПОВЫШЕНИЯ СВОЕГО МЕЖДУНАРОДНОГО РЕЙТИНГА
10 ¹⁰ -10 ²⁰	Намоёндаи Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон Представитель Министерства образования и науки Республики Таджикистан
10 ²⁰ -10 ³⁰	Намоёндаи Вазорати саноат ва технологияҳои нави Ҷумҳурии Тоҷикистон Представитель Министерства промышленности и новых технологий Республики Таджикистан
10 ³⁰ -10 ⁴⁰	Намоёндаи Агентии инноватсия ва технологияҳои рақамии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Представитель Агентства инноваций и цифровых технологий при Президенте Республики Таджикистан
10 ⁴⁰ -11 ⁰⁰	Суханҳои табрикоти олимони хоричи кишвар Приветственные слова ученых зарубежных стран
11 ⁰⁰ -11 ¹⁵	Научный доклад - академика Инженерной академии Республики Таджикистан, профессора, главного научного сотрудника Государственного научного учреждения «Центр изучения ледников Национальной академии наук Таджикистана» Каюмова Абдулхамида Каюмовича АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И ДИНАМИКИ ЛЕДНИКА ВАНЧЯХ (ФЕДЧЕНКО)
11 ¹⁵ -11 ³⁰	Scientific Presentation - by Professor University of Padova (Italy) Irene Calliari INTERNATIONAL STRATEGY AT UNIVERSITY OF PADOVA
11 ³⁰ -11 ⁴⁵	Научный доклад - доктора химических наук Института химии им. А. Н. Никитина Национальной академии наук Таджикистана Сафарова Сайфиддина Шахобиддиновича ПРИМЕНЕНИЕ НАНОТЕХНОЛОГИЙ В ОЧИСТКЕ ВОДЫ
11 ⁴⁵ -12 ⁰⁰	Научный доклад – почетного профессора Института технологий и инновационного менеджмента в городе Куляб Рахмонова Бахтиёра Шарифовича АНАЛИЗ МЕЖДУНАРОДНОГО ОПЫТА КОМПЬЮТЕРНОГО И МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ В РЕШЕНИИ ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ ЗЕМЛИ
12 ⁰⁰ -12 ¹⁵	Маърузаи илмӣ - н.и.т., дотсенти донишгоҳи давлатии Хучанд Эркаев Сафар Абдулхайрович МАСЪАЛАҶОИ МУБРАМИ ИҚТИСОДӢ-ИҚТИМОИИ ҶИҶЗИ ПИРЯҶҶО АЗ НИГОҶИ РУШДИ НЕРУИ ИНСОНӢ ВА ҶАЛЛИ МАСЪАЛАҶОИ ГЛОБАЛӢ
12 ¹⁵ -12 ³⁰	Маърузаи илмӣ - д.и.х, профессори Донишкадаи технология ва менеҷменти инноватсионӣ дар шаҳри Кӯлоб Обидов Зиёдулло Раҳматович КОРКАРД ВА ПЕШНИҶОДИ ВАРАҚАИ РУХ-АЛЮМИНИЙ БАРОИ ХИҶЗИ ПИРЯҶҶО АЗ ТАЪСИРИ НУРҶОИ ОҶТОБ ВА МУХИТ
12 ³⁰ -13 ⁰⁰	Муҳокимаҷо ва чамъбасти чаласаи ифтитоҳии конференсия Обсуждения и подведение итогов открытия конференции
13 ⁰⁰ -14 ⁰⁰	Қисмати фарҳангӣ Культурная часть
14 ⁰⁰ -16 ⁰⁰	Хӯроки нисфирӯзӣ Обед
12.04.2025 9 ⁰⁰ -12 ⁰⁰	Кор дар бахшҳои конференсия Работа в секциях конференции
12.04.2025 13 ⁰⁰ -15 ⁰⁰	Шунидани ҳисоботи роҳбари бахшҷо ва чамъбасти конференсия Заслушивание отчетов руководителей секций и итоги конференции

**БАХШИ 1. РАВИШҶОИ ИННОВАТСИОНӢ ДАР ИДОРАКУНИИ ЗАХИРАҶОИ
ОБӢ ДАР ШАРОИТИ ТАҒЙИРӢБИИ ИҚЛИМ
СЕКЦИЯ 1. ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В УПРАВЛЕНИИ ВОДНЫМИ
РЕСУРСАМИ В УСЛОВИЯХ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА
SECTION 1. INNOVATIVE APPROACHES TO WATER RESOURCES
MANAGEMENT IN THE CONTEXT OF CLIMATE CHANGE**

Роҳбари бахш: Асоев Б.

Котиби бахш: Абдурашидова У.

1. **Шохиён А. Н.** ШАГ ЗА ШАГОМ ВНОВЬ ОБРАЗУЕМЫЙ УНИВЕРСИТЕТ БУДЕТ СТАВИТЬ НОВЫЕ ЗАДАЧИ И ДОСТИГАТЬ ЗАВЕТНЫЕ ЦЕЛИ ПОВЫШЕНИЯ СВОЕГО МЕЖДУНАРОДНОГО РЕЙТИНГА
2. **Шохиён А. Н.** ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ И ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В УПРАВЛЕНИИ ВОДНЫМИ РЕСУРСАМИ И ЛЕДНИКАМИ В УСЛОВИЯХ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
3. **Шохиён А. Н., Эркаев С. А.** НАҚШИ ЭМОМАЛӢ РАҲМОН ДАР ҲАЛЛИ МАСОИЛИ ГЛОБАЛИИ ОБ, ҲИФЗИ ПИРЯҲҶО ДАР ҶОМЕАИ ҶАҶОНӢ
4. **Сафаров С.Ш.** ПРИМЕНЕНИЕ НАНОТЕХНОЛОГИЙ В ОЧИСТКЕ ВОДЫ
5. **Viktor M., Nataliia S., Yelyzaveta M.** SOCIAL EFFECTIVENESS AS A STRATEGIC PRIORITY FOR UNIVERSITIES
6. **Шохиён Н. Н., Валимухаммадхон Г. В. Д., Турахонова С. Ҷ.** ДИТЕРМЕНИЗМИ МОДЕЛИ РИЁЗИИ ОМИЛҶОИ БИОКИМИЁИ ОБИ ОШОМИДАӢ ДАР ИҚТИСОД БО ИСТИФОДА АЗ ЛОИҲАКАШИИ ЗЕҲНИ СУНӢ
7. **Набиева Н. Б.** МЕХАНИЗМҶОИ ИДОРАКУНИИ РУШДИ УСТУВОРИ ИСТИФОДАИ ЗАХИРАҶОИ ОБӢ ВА ПИРЯҲҶО
8. **Ҳисайнзода Н.А. Исупова Х.П. Тураев Қ.А., Маҳмадзода М.Р.** ОБИ ТОЗА – ОМИЛИ АСОСИИ ҲИФЗИ САЛОМАТИИ ҶОМЕАИ БАШАРӢ
9. **Битус Е. И., Артемьев В. С., Шохиен А.Н., Абдуллозода Х. А.** ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СИСТЕМ В МОНИТОРИНГЕ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО ПРОИЗВОДСТВА ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
10. **Юсупова Ш. Ф., Музаффарова Ш. М., Вазирбекова А. А.** ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН КИШВАРИ ПЕШОҶАНГ ДАР ҲАЛЛИ ПРОБЛЕМАҶОИ ОБУ ИҚЛИМ
11. **Раҳимов А. И., Эркаев С.А.** ИФТИКОРОТИ БАЙНАЛМИЛАЛИИ ТОҶИКИСТОН ДАР МАСЪАЛАҶОИ ОБУ ИҚЛИМ ВА АҶАМИЯТИ ОН
12. **Абдурашидова У.Ҷ., Амрохонзода С. А., Фогимаи Ш.** ДИПЛОМАТИЯИ ОБ: МАЗМУН, МОҶИЯТ ВА ЗАМИНАҶОИ ТАШАККУЛИ ОН
13. **Чолова С. П.** ХОСИЯТҶОИ ФИЗИКӢ ВА ХИМИЯВИИ ОБҶОИ ШИРИН

14. **Неъматова Ш.М., Мачидзода М. З.** ОБ – НЕЪМАТИ БЕБАҶОИ ТАБИАТ
15. **Ибодов М.О., Камолов Ш.В.** ОБ ҲАМЧУН АСОС ВА СОЗГОРИ ДУНЁИ ҲАСТӢ
16. **Холматова М.М., Шарипов Р.М., Тураев Қ.А.** ПЕШВОИ МИЛЛАТ ТАШАББУСКОРИ ҲАЛЛИ МАСЪАЛАҶОИ ҶАҶОНӢ ОИД БА ҲИФЗИ ПИРЯҲҶО
17. **Рахимова Х. М., Махмадалии Дж.** ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА И ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ: ПОДХОДЫ К УСТОЙЧИВОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ В УСЛОВИЯХ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА
18. **Валимухаммадхон Г. В. Д., Латипов Р., Латипов А. Р.** ВЕЛИЧИНА ЧИСЛЕННОГО ЗНАЧЕНИЯ РЕАКЦИИ ТАЛОВОЙ ВОДЫ
19. **Усмонов С.Д.** МЕТОДЫ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПОТЕПЛЕНИЕ КЛИМАТА
20. **Ғафоров А.** ТОЧИКИСТОН ҲАМЧУН АЪЗОИ КОМИЛӢҚУҚИ ТАШКИЛОТИ УМУМИҶАҶОНӢИ ҲИФЗИ ОБИ ТОЗА ВА ПИРЯҲҶО
21. **Назармамадова С.Х., Зулфияи Бобохон, К.Тыналиева, Мамадризохонов А.А.** ФЕНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОБЕГООБРАЗОВАНИЯ И ЦВЕТОЧНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ СОРТА ROSA DAMASCENA MILL. В УСЛОВИЯХ ГИССАРСКОЙ ДОЛИНЫ

**БАҲШИ 2. ИСТИФОДАИ ДОДАҶОИ КАЛОН БАРОИ АРЗЁБИИ ТАЪСИРИ
ТАҒЙИРЁБИИ ИҚЛИМ БА ЗАХИРАҶОИ ОБӢ
СЕКЦИЯ 2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БОЛЬШИХ ДАННЫХ ДЛЯ ОЦЕНКИ ВЛИЯНИЯ
ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА НА ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ
SECTION 2. USING BIG DATA TO ASSESS THE IMPACT OF CLIMATE CHANGE
ON WATER RESOURCES**

Рохбари бахш: Хамидова Д.Н.
Котиби бахш: Шарипов Б. Р.

1. **Хамидова Д.Н.** БОЛЬШИЕ ДАННЫЕ ДЛЯ АНАЛИЗА ГЛОБАЛЬНОГО ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА
2. **Борисов В. А., Битус Е. И.** ПЛАВАЮЩИЕ ЭНЕРГОХАБЫ ДЛЯ ГЕНЕРАЦИИ И СБОРА БОЛЬШИХ ДАННЫХ И АДАПТИВНЫЕ ГЭС
3. **Ҳакимов Ҷ.С. Одинаев С. Ҳ. Сайёхати С.** ТАҒЙИРЁБИИ ГЛОБАЛИИ ИҚЛИМ ВА ТАЪСИРИ ОМИЛӢҶОИ МУҶИТИ ЗИСТ БА ХУСУСИЯТҶОИ БИОЛОГИИ ҲАЙВОНОТ
4. **Шарипова Р. С.** ТАЪСИРИ ТАҒЙИРЁБИИ ИҚЛИМ БА ЗАХИРАҶОИ ОБӢ

**БАХШИ 3. СИСТЕМАҶОИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛӢ ВА ТЕХНОЛОГИЯҶОИ
ИННОВАТСИОНӢ ДАР МОНИТОРИНГИ ПИРЯХҶО ВА ОБАНБОРҶО
СЕКЦИЯ 3. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ И ИННОВАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ В МОНИТОРИНГЕ ЛЕДНИКОВ И ВОДОЕМОВ
SECTION 3. INTELLIGENT SYSTEMS AND INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN
MONITORING GLACIERS AND WATER BODIES**

Рохбари бахш: Саидзода Р.

Котиби бахш: Шарифова С.

1. **Талби Мунир, Васюкова А.Т.** АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
2. **Курбонов С.С.** ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МОНИТОРИНГЕ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ
3. **Разыков Б.Х.** ИССЛЕДОВАНИЯ ТАДЖИКСКО-ПАМИРСКОЙ ЭКСПЕДИЦИЕЙ ЛЕДНИКА ФЕДЧЕНКО И СТРОИТЕЛЬСТВО ОБСЕРВАТОРИИ
4. **Каюмова Д.** ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИЗОТОПНОГО И РАДИОИЗОТОПНОГО ИЗУЧЕНИЯ ЛЕДНИКОВ И СНЕЖНОГО ПОКРОВА В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
5. **Турсунов Р. Дж.** МЕТОДЫ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ МОНИТОРИНГА ЛЕДНИКОВ
6. **Хакимов И.Б., Холматова М.** КОМПОЗИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ЛЕДНИКИ: ЗАЩИТА, МОНИТОРИНГ И ИССЛЕДОВАНИЯ
7. **Ҳайитбоева Н. А.** ИСТИФОДАБАРИИ ОҚИЛОНАИ ЗАХИРАҶОИ ОБӢ ДАР СОҶАИ КИШОВАРЗӢ БО ӢРИИ ТЕХНОЛОГИЯҶОИ ЗАМОНАВӢ
8. **Шарифова С. Ҷ., Орзуева Ш.** ПИРЯХҶО ВА АҶАМИЯТИ ОНҶО ДАР СОҶАҶОИ ГУНОГУНИ ХОҶАГИИ ХАЛҚ
9. **Рачабов А. Қ.** ТЕХНОЛОГИЯҶОИ ИННОВАТСИОНИИ ИДОРАКУНИИ ЗАХИРАҶОИ ОБӢ Ӣ “МЕНЕҶМЕНТИ ОБӢ” ДАР ШАРОИТИ ТАҶӢИРӢБИИ ИҚЛИМ

**БАХШИ 4. НАЗОРАТИ КАЙҶОНИИ СИСТЕМАҶОИ ОБӢ ВА ЭНЕРГЕТИКӢ
ДАР ШАРОИТИ ТАҶӢИРОТИ ГЛОБАЛӢ
СЕКЦИЯ 4. КОСМИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ВОДНЫМИ И
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНЫХ
ИЗМЕНЕНИЙ
SECTION 4. SPACE OBSERVATION OF WATER AND ENERGY SYSTEMS IN THE
CONTEXT OF GLOBAL CHANGE**

Рохбари бахш: Ахмедзода З.П.

Котиби бахш: Рачабов С.

1. **Курбонзода Б.Д., Мусоева П.Дж.** ОПТИМИЗИРОВАННЫЙ ПРОЦЕСС ПРОИЗВОДСТВА КАРДНОЙ ПРЯЖИ В УСЛОВИЯХ ПОВЫШЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ В ТАДЖИКИСТАНЕ
2. **Касобов Л.С., Ахмедзода З.П., Хусейнов Н. Т., Давлатов С.Р.** ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОСВОЕНИЯ ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА МАЛЫХ РЕК В ТАДЖИКИСТАНЕ
3. **Касобов Л.С., Хусейнов Н.Т., Ахмедзода З.П.**

- ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ ТАДЖИКИСТАНА
4. **Зоиров С. С., Далери П.** ЗАХИРАҶОИ ГИДРОЭНЕРГЕТИКИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН ВА НАҚШИ ОН ДАР ТАЪМИНИ ИСТИҚЛОЛИЯТИ ЭНЕРГЕТИКӢ
 5. **Асоев Б. Х.** ВАЪЪ ВА ТАМОЮЛҶОИ РУШДИ ЗАХИРАҶОИ ОБИЮ ЭНЕРГЕТИКИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН ДАР ШАРОИТИ ТАҒЙИРӢБИИ ИҚЛИМ
 6. **Раджабов С. М.** ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ЭНЕРГЕТИЧЕСКУЮ ОТРАСЛЬ
 7. **Шарифова Д.М.** НАҚШИ НЕРУГОҶҶОИ БАРҚИ ОБӢ ДАР РУШДИ ИҚТИСОДИ “САБЗ”-И ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

БАХШИ 5. НАҚШИ НАЗОРАТИ КАЙҶОНӢ ДАР ҶИФЗИ ПИРЯХҶО ВА ПЕШГИРИИ ОБШАВИИ ОНҶО
СЕКЦИЯ 5. РОЛЬ КОСМИЧЕСКИХ НАБЛЮДЕНИЙ В СОХРАНЕНИИ ЛЕДНИКОВ И ПРЕДОТВРАЩЕНИИ ИХ ТАЯНИЯ
SECTION 5. THE ROLE OF SPACE OBSERVATIONS IN PRESERVING GLACIERS AND PREVENTING THEIR MELTING

Роҳбари бахш: Сафаров З.

Котиби бахш: Боронова Р.

1. **Зубайдов С., Кодиров Ш.С.** РАСЧЕТЫ ПЛОТНОСТИ ТЕПЛОВЫХ ПОТОКОВ СПОСОБСТВУЮЩИХ ТАЯНИЮ ЛЕДНИКОВ
2. **Бобоев Н.Д.** ЗАХИРАҶОИ ЭНЕРГИЯИ ОБӢ ВА ВАЪЪИ АЗХУДКУНИИ ОНҶО
3. **Ҳакимов И.Б., Холматова М.** РОЛЬ ТАДЖИКИСТАНА В ГЛОБАЛЬНОМ ИЗМЕНЕНИИ КЛИМАТА: ВЫЗОВЫ И ВОЗМОЖНОСТИ
4. **Валимухаммадхон В. Д., Аноятшоева Ф. А.** САМАРАНОКИИ ИҚТИСОДИИ САРМОЯГУЗОРИИ СОҶИБКОРИИ ИТЕҶСОЛИИ СОҶАИ ГИДРОЭНЕРГЕТИКА
5. **Шоҳиён Н. Н., Эркаев С. А., Бобоназаров Ш. С.** МАСЪАЛАҶОИ МУБРАМИ ИҚТИСОДИ-ИҚТИМОИИ ҶИФЗИ ПИРЯХҶО АЗ НИГОҶИ РУШДИ НЕРУИ ИНСОНӢ ВА ҶАЛЛИ МАСЪАЛАҶОИ ГЛОБАЛӢ
6. **Боронова Р. А.** АҶАМИЯТИ МУҶОФИЗАТИ ПИРЯХҶО ДАР ШАРОИТИ МУОСИР
7. **Раҷабов С. М.** РОҶҶО ВА СТРАТЕГИЯҶОИ ҶИФЗИ ПИРЯХҶОИ ТОҶИКИСТОН
8. **Шоинов Ҷ. И.** НАҚШИ ТОҶИКИСТОН ДАР ҶАЛЛИ МАСЪАЛАИ ГЛОБАЛИИ ҶИФЗИ ИҚЛИМ
9. **Эркаев С. А.** ҶАМКОРӢ ТОҶИКИСТОН БО ДАВЛАТҶОИ ҶАҶОН ОИДИ ҶИФЗИ ПИРЯХҶО
10. **Максудова З. Я., Меликова Л. Ю.** РОЛЬ КОСМИЧЕСКИХ НАБЛЮДЕНИЙ В СОХРАНЕНИИ ЛЕДНИКОВ И ПРЕДОТВРАЩЕНИИ ИХ ТАЯНИЯ
11. **Эркаева Н. С., Эркаев С. А.** НАҚШИ ҶИФЗИ ПИРЯХҶО, ОБ, ТАҒЙИРӢБИИ ИҚЛИМ ДАР РУШДИ АГРАРИИ МАМЛАКАТ
12. **Чолова С.П.** ҶИФЗИ ПИРЯХҶО ВА МОҶИЯТИ АСОСИИ ОН
13. **Сафаров З.А.** ХАВФИ ОБШАВИИ ПИРЯХҶО ДАР ТОҶИКИСТОН: ВАЪЪИ ГУЗАШТА ВА ИМРӢЗА

14. **Валимухамадхон В., Шарипов Н.** ЗАМИНАҲОИ ТАБИЙ БАРОИ ҶИВЗИ ПИРЯҲҲО
15. **Бакиев Р.У., Мехрубони Н.** ТАЯНИЕ ЛЕДНИКОВ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЯ
16. **Ғаримадов Ғ. Н.** ПАЙДОИШИ ҲАЁТ АЗ НУҚТАИ НАЗАРИ МАТЕМАТИКОН
17. **Nataliia S., Yevheniia S., Shohiyon N. N.** INTERNATIONAL BUSINESS COMMUNICATION AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN SOLVING WATER SECURITY ISSUES
18. **Ахмедзода З. П., Абдулхамидов О., Давлатов С. Р.** ҲАРАКАТИ САЙЁРАҲО ВА КАЙҲОНИ МУОСИР

Ба матбаа 09.04.2025 супорида шуд.
Чопаш 10.04.2025 ба имзо расид.
Андозаи 62x84 1/16. Коғази офсетӣ. Чопи офсетӣ.
Ҳуруфи Times New Roman.
Адади нашр 50 нусха.